

БА ТАВАҚҚУҲИ МОЛРАСОНУ ПУДРАТЧИЁН !!!

АМИТ Ховар аз 15.10.2019 №184

ДАЪВАТНОМАИ ИШТИРОК ДАР ОЗМУНИ ХАРИД

Комиссияҳои муштаракӣ озмуни хариди **Агентии хариди давлатии мол, кор ва хизматрасонии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон** (минбаъд – мақомоти ваколатдор, суроға: Ҷумҳурии Тоҷикистон, шаҳри Душанбе, кӯчаи Шота Руставелӣ 22, тел: 221-47-03, 223-11-80) ва ташкилотҳои харидор довталабони салоҳиятдорро барои иштирок дар озмунҳои хариди номгӯи зерини мол, кор ва хизматрасонӣ, ки дар як давр гузаронида мешаванд, даъват менамоянд:

№	Ташкилоти харидор	Ному насаб ва телефонии шахси масъул	Усули харид	Предмети харид	Воҳиди ченак	Миқдор	Сана ва вақти кушодани лифофаҳо
2141/1-963	Агентии меҳнат ва шуғли аҳоли	227-66-60	Хариди электронӣ	Молҳои конселярӣ ва хоҷагидорӣ	Номгӯӣ	31	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ
2142/1-964	Агентии омили назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон	227-66-60	Хариди электронӣ	Молҳои масрафӣ	Номгӯӣ	13	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ
2143/1-965	Раёсати асноди ҳолати шаҳрвандии Вазорати адлияи ҚТ	227-66-60	Хариди электронӣ	Молҳои конселярӣ ва хоҷагидорӣ	Номгӯӣ	59	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ

2144/1-966	МД “Боғи Парчами миллӣ”-и ДипҶТ	227-66-60	Хариди электронӣ	Қисмҳои эҳтиётии автомобилҳо	Номгӯй	58	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
2145/1-967	Суди Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон	227-66-60	Хариди электронӣ	Молҳои конселярӣ ва хоҷагидорӣ	Номгӯй	53	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
2146/2-706	Раёсати истифодабарии роҳҳои н. Шохмансур	227-65-78	Хариди электронӣ	Пиёзаки гули лола	Дона	160000	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
2147/2-707	Раёсати истифодабарии роҳҳои н. И.Сомонӣ	227-65-78	Хариди электронӣ	Пиёзаки тухмии гули лола ва нуриҳои минералӣ	Номгӯй	9	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
2148/9-338	МД “Маркази ҷумҳуриявии илмии хун”	44-600-25-04	Хариди электронӣ	Таҷҳизотҳои тиббӣ	Номгӯй	6	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
135/37-86	Агентии хариди давлатии мол, кор ва хизматрасонии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон	227-66-04	Хариди электронӣ	Қисмҳои эҳтиётии автомобилҳо	Номгӯй	334	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ

463/27-6	Беморхонаи марказии ш. Ваҳдат	227-66-04	Хариди электронӣ	Таҷҳизотҳои тиббӣ	Номгӯй	4	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
464/27-7	Маркази саломатии шаҳрии ш. Ваҳдат	227-66-04	Хариди электронӣ	Таҷҳизотҳои тиббӣ	Номгӯй	2	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
<p style="text-align: center;">Ваколатдор ба суроғи дар боло зикршуда мурочиат намоянд.</p> <p>1. Довталабоне, ки хоҳиши дар озмун иштирок кардан доранд, баъди супоридани ҳаққи бебозгашт, ҳуҷҷатҳои тендерии худро дар лифофаҳои муҳракдашуда, ба суроғи дар боло зикршуда то вақти дар сутуни «Сана ва вақти кушодани лифофаҳо» муайяншуда пешниҳод намоянд. Муҳлати муқарраршуда муҳлатест, ки баъди анҷоми вақт аз довталабон пешниҳодот қабул карда намешавад.</p> <p>Лифофаҳо бо пешниҳодоти довталабон аз ҷониби комиссияҳои муштарақ тибқи тартиби муқарраргардида кушода мешаванд. Намояндагони довталабон ҳуқуқ доранд, ки дар раванди озмун иштирок намоянд.</p>							

